



**ҚАРОРИ
ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
№6**

аз 12 декабря соли 2002

шахри Душанбе

**Дар бораи таҷрибаи судии баррасии парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои ноболиғон
(бо тағйиротҳое, ки бо қарорҳои Пленум аз 22 декабря соли 2006 №10, аз 23 июня соли 2010
№14, аз 23 ноябрь соли 2012 №33 ва аз 24 июля соли 2019, №1 ворид карда шудаанд)**

Бинобар аз тарафи судҳо пайдо шудани саволҳо ҳангоми татбиқ намудани қонунгузорӣ бо парвандаҳои оиди ҷиноятҳои ноболиғон, бо дастрасии моддаи 27 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, -

ҚАРОР ҚАРД:

1. Диққати судҳо барои бо масъулияти ҷиддӣ, сари вақт ва хушсифат баррасӣ намудани парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои ноболиғон ҷалб карда шавад. Пешбуруди судиро оиди ин парвандаҳо бояд бо риояи ҷиддии қонунгузории моддӣ ва мурофиавӣ ба роҳ монда, он бояд барои ҳаматарафа таъмин намудани манфиатҳои ноболиғон, ҳимояи ҳуқуқҳои қонунии онҳо, таъини ҷазои одилона ва пешгирии содир намудани ҷиноятҳои наъв мусоидат намояд.

Судҳо бояд дар назар дошта бошанд, ки мутобикии моддаи 10 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд.

Аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон «Конвенсия оиди ҳуқуқҳои қӯдак» аз 20 ноябрь соли 1989, «Протоколи иловагӣ ба Конвенсия оиди ҳуқуқҳои қӯдак, ки ба иштироки қӯдакон дар муноқишаҳои низомӣ дахл дорад» аз 25 майи соли 2000, «Протоколи иловагӣ ба Конвенсия оиди ҳуқуқҳои қӯдак, ки ба ҳариду фурӯши қӯдакон, фоҳишагии қӯдакона ва порнографии қӯдакона дахл дорад» аз 25 майи соли 2000-умро эътироф намудааст, ки меъёрҳои алоҳидай онҳо вазъи ҳуқуқии ноболиғонро муайян мекунанд.

Бо ин мақсад бояд мунтазам савияи салоҳияти қасбӣ ва таҳассусӣ судяҳоеро, ки парвандаҳои оиди ҷиноятҳои ноболиғонро баррасӣ менамоянд, такмил дода, масъулияти шахсии онҳо барои қонунӣ ва асоснок будани ҳар як қарор, баланд бардошта шавад.

2. Ҳангоми таъин намудани мурофиаи судӣ ба судҳо лозим аст, ки асоснокии ҳабси (ба ҳабс гирифтани) ноболиғонро бодикӯат бисанҷанд, зеро мувофиқи талаботи моддаи 427 КМҖ Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ҷораи пешгириро танҳо дар ҳолатҳои истисно ҳангоми содир намудани ҷинояти вазнин ва маҳсусан вазнин татбиқ кардан мумкин аст.

Дар сурати аз тарафи мақомоти тафтиши пешакӣ риоя накарданни талаботҳои мазкур ба суд лозим аст, ки ин ҷораи пешгириро тағйир дихад ё бекор намояд.

Вобаста ба ҳолатҳои мушаҳҳаси кор ва вазнинии ҷиноят, бо назардошти маълумотҳо оиди шахсияти ноболиғ, инчунин шароити ҳаёт ва тарзи зист, муносибат бо падару модар, суд метавонад дар асоси моддаи 108 КМҖ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷораи пешгирий ўро таҳти парастории падару модар, парасторон, васиён ё дигар шахсони сазовори эътиромод, инчунин намояндагони муассисаҳои маҳсуси қӯдакон супорад.

3. Ҳангоми баррасии парвандаҳо оиди ҷиноятҳои ноболиғон бояд дар назар дошт, ки иштироки ҳимоятгар (адвокат) бо ин парвандаҳо аз лаҳзаи дар ҳаққи шахс баровардани қарори

оғози парвандай чиноятй, дар ҳолати ба сифати гумонбаршуда дастгир кардани шахс бошад аз лаҳзаи воқеан дастгир гардидан гумонбаршуда, ҳамчунин дар давраи мурофиаи судӣ ҳатмӣ аст, новобаста аз он, ки айбдоршаванд дар ин муддат ба балоғат расидааст ё не. Чунин тартиб ба ҳолатҳое низ дахл дорад, ки агар шахс барои маҷмӯи чиноятҳое айбдор карда шудааст, ки яке аз онҳо аз тарафи ў дар давраи то синни 18-солагӣ ва дигараш бâъди ба балоғат расидан содир шуда бошад.

Бояд дар назар дошт, ки хуқуқи ҳимоя, мувофиқи моддаи 22 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад. Ба сифати ҳимоятгар адвокатҳо роҳ дода мешаванд. Бо таъиноти суд, қарори судя, прокурор, муфаттиш ва таҳқиқбаранда хешовандони наздик ва намояндагони қонунии ноболиг ба сифати ҳимоятгар ба пешбурди парвандада роҳ дода мешаванд.

Риоя накардани талаботи қонун оиди иштироки ҳатмии ҳимоятгар (адвокат) дар тафтишоти пешакӣ ва дар мурофиаи судӣ мувофиқи моддаи 375 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун вайронкунии ҷиддии қонуни мурофиавии чиноятӣ шуморида шуда боиси бекор намудани ҳукм мегардад.

4. Ҳангоми баррасии парвандада судҳо бояд ба инобат гиранд, ки мутобики моддаи 426 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандада нисбат ба ноболиге, ки дар содир намудани чиноят якҷоя бо қалонсолон иштирок кардааст, дар марҳилаи тафтиши пешакӣ ба тафтиши алоҳида чудо карда мешавад. Агар ба тафтиши алоҳида чудо кардани парвандада нисбати ноболиг барои таҳқиқи ҳамаҷониба ва холисонаи ҳолатҳои парвандада монеаи ҷиддӣ ба вучуд оварда тавонад, нисбат ба айбдоршавандай ноболиге, ки аз рӯи як парвандада бо қалонсолон ба ҷавобгарӣ қашида шудааст, бояд қоидаҳои боби 44-и Кодекси номбурда татбиқ карда шаванд.

Бо қарори муфаттиш аз лаҳзаи пурсиши аввалини гумонбаршуда ва айбдоршавандай ноболиг намояндагони қонунии ў роҳ дода мешавад ва ба ў хуқуқҳои дар қисми 2 моддаи 431 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида фаҳмонда мешавад.

Ҳамзамон ҳангоми пурсиши гумонбаршуда, айбдоршавандада, ки ба синни шонздаҳсолагӣ нарасидааст, ҳамчунин ба ин синну сол расидаасту ноқисулакӣ дониста шудааст, иштироки омӯзгор ва равоншинос ҳатмӣ мебошад. Ба омӯзгор ва равоншинос хуқуқҳояшон пеш аз пурсиши ноболиг фаҳмонида мешавад.

5. Дар асоси моддаи 433 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони қонунии судшавандай ноболиг бояд ба маҷлиси суд даъват карда шаванд. Онҳо хуқук доранд дар таҳқиқи далелҳо иштирок намоянд, нишондод диҳанд, далелҳо пешниҳод кунанд, дарҳостҳо ва раддияҳо баён намоянд, доир ба амалҳо ва қарорҳои суд шикоят кунанд, дар маҷлиси суде, ки парвандаро бо тартиби кассатсионӣ баррасӣ мекунад, иштирок намоянд ва шикоятҳои худро шарҳ диҳанд. Ҳуқуқи мазкур бояд ба онҳо дар қисми тайёрии мурофиаи судӣ фаҳмонда шавад. Намояндагони қонунӣ дар толори маҷлиси суд дар давоми тамоми мурофиаи суд бояд ҳозир бошанд.

Судяҳо бояд дар назар дошта бошанд, ки мутобики қисми 2 моддаи 273 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокимаи пӯшидаи судӣ, инчунин бо таъиноти асосноки суд (қарори судя) оид ба парвандадаҳои чиноятии шахсоне, ки ба синни шонздаҳ нарасидаанд, ба муқобили озодӣ ва даҳлнопазирии ҷинсӣ ва чиноятҳои дигар, бо мақсади пешгирии фош шудани маълумоти ҷанбаҳои маҳрамонаи шахсони иштироккунандадаи парвандада ё маълумоте, ки шаъну эътибори онҳоро паст мезанд, инчунин дар ҳолатҳое, ки онро манфиати таъмини амнияти иштироккунандагони мурофиа ва шоҳидон ё хешовандони наздики онҳо талаб мекунанд, мумкин аст гузаронида шавад.

Ҳангоми ҳал кардани масъалаи ба маҷлиси суд даъват намудани намояндаи қонунии судшавандай ноболиг дар назар бояд дошт, ки рӯйхати шахсоне, ки дар сарҳати 10 моддаи 6 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд шудаанд метавонанд намояндаи қонунӣ шаванд, маҳдуд мебошад.

Намояндаи қонунӣ метавонад бо таъиноти (қарори) асосноки суд, судя агар асос мавҷуд бошад, ки амалҳои ў ба манфиатҳои судшавандай ноболиг зарар мерасонанд ё барои баррасии холисонаи парвандада монеа ба вучуд меоранд, аз ширкат дар мурофиаи суд дур карда шавад. Дар ин ҳолат ба мурофиаи суд намояндаи дигари қонунии судшавандай ноболиг роҳ дода мешавад. Ҳозир нашудани намояндаи қонунии судшавандай ноболиг ба шарте, ки суд иштироки ўро

хатмӣ нашуморад, боиси боздоштани баррасии парванда намегардад.

6. Агар шахси дар синни то 18-солагӣ чиноятсодирнамуда дар вақти баррасии парванда дар суд ба балоғат расида бошад, вазифаи намояндаи қонунӣ қатъ мешавад. Лекин ин вазифаҳо метавонанд дар ҳолати аз тарафи суд нисбати шахси аз 18 то 20 сола татбиқ намудани муқаррароти дар моддаи 95 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда идома ёбанд.

7. Мутобики талаботи моддаи 425 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардани синну соли ноболиг ба ҳолатҳое дохил мешавад, ки ҳангоми гузаронидани тафтиши пешакӣ ва мурофиаи судӣ аз рӯи парвандаҳои чиноятӣ нисбат ба ноболигон бояд муқаррар карда. Дар вақти муайян кардани синну соли ноболиг дар назар доштан зарур аст, ки шахс ба синну соле, ки мувофиқи қонун ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешавад, на аз рӯзи таваллудаш, балки аз соати сифри шабонарӯзи дигар мерасад.

Ҳангоми тавассути экспертизаи судӣ-тиббӣ аниқ намудани синну соли судшаванда рӯзи таваллуди ў рӯзи охирини ҳамон соле, ки аз тарафи экспертҳо номбар шудааст, ҳисобида мешавад ва дар вақти муайян намудани синну сол бо адади камтарин ва баландтарин ба суд лозим аст, ки синни камтарини пешниҳодкардаи экспертиҳоро ба инобат гирад.

8. Дар вақти дида баромадани парвандаҳои оиди чиноятҳои ноболигон, ки бо иштироқи қалонсолон содир шудаанд, зарур аст ҳарактери муносибатҳои байни қалонсолон ва наврас бо таври дақиқ муайян карда шавад, чунки ин маълумотҳо метавонанд барои муайян намудани нақши қалонсол дар ҷалб намудани ноболиг ба содир намудани чиноят ё кирдорҳои зиддиҷамъияти аҳамияти муҳим дошта бошанд.

Судҳо бояд дар назар доранд, ки барои ҷалби ноболиг ба содир намудани чиноят (моддаи 165 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) ё ҷалби онҳо ба содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъияти (моддаи 166 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон), шахсони ба синни 18-солагӣ расида ва чиноятро қасдана содиркарда ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида мешаванд. Инчунин бояд муайян карда шавад, ки оё қалонсол дарк намудааст ё роҳ додааст, ки бо ҳаракатҳои худ ноболигро ба содир намудани чиноят ё дигар кирдорҳои зиддиҷамъияти ҷалб карда истодааст. Агар қалонсол ноболиг будани шахси ба содир намудани чиноят ё кирдорҳои зиддиҷамъияти ҷалбнамудаашро намедониста бошад, он гоҳ ўро бо моддаҳои 165 ё 166 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашидан мумкин нест. Чинояте, ки ҷавобгариаш дар моддаҳои 165 ва 166 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст, аз вақти ноболигро ба содир намудани чиноят ё кирдори зиддиҷамъияти ҷалб намудан хотимаёфта ҳисоб мешавад новобаста аз он ки ў қадоме аз кирдорҳои қайдшудаи зиддиҳуқуқиро содир карда бошад.

9. Бояд дар назар дошт, ки содир намудани чиноят бо истифодаи шахсе, ки бинобар синну солаш (моддаи 23 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) ё номуқаллафиаш (моддаи 24 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида намешавад, шарикиро ташкил намекунад. Дар баробари ин ҳангоми аз тарафи ноболиг содир намудани чиноят, ки бо асосҳои дар боло қайдшуда ба ҷавобгарии чиноятӣ кашида намешавад, шахси ба содир намудани ин чиноят ноболигро ҷалбнамуда, мувофиқи қисми 2 моддаи 36 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кирдораш ҳамчун иҷроқунанда ҷавобгар мешавад.

10. Дар вақти таҳрик намудани ноболиг ба содир кардани чиноят ҳаракатҳои шахси қалонсол бояд бо моддаи 165 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун бо қонуне, ки ҷавобгариро барои дар шарикӣ (дар намуди таҳриккунанда) содир намудани чинояти мушаҳҳас муқаррар намудааст, банду баст карда шавад.

11. Агар рафтори зиддиҳуқуқӣ ё иғвогаронаи шахсони қалонсол, аз он ҷумла, доир ба парванда ҷабрдида эътирофшудагон, содир намудани чиноятро аз тарафи ноболиг водор карда бошад, суд ҳақ дорад инро ҳамчун ҳолатҳои сабуккунандай ҷазои гунаҳгор ба ҳисоб гирад, ҳамчунин дар ҳолатҳои зарурӣ ба ҷои кор ё истиқомати шахсони қайдшуда таъинотҳои хусусӣ равона кунад.

Инчунин бояд ба инобат гирифт, ки мутобики банди ”з“ моддаи 61 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, содир намудани чиноят дар натиҷаи мачбуркуни чисмонӣ ё рӯҳӣ, агар он чиноят будани кирдорро истисно накунад, ё бинобар вобастагии моддӣ, хизматӣ ва ё вобастагии дигар доштани ноболиг ба амал омада бошад, инҳо ҳамчун ҳолатҳои сабуккунандай ҷазо ба ҳисоб

мераванд, бинобар ин ҳангоми аз тарафи суд муайян кардани ҳолати аз ҷониби калонсол ба содир намудани ҷиноят ҷалб намудани ў бояд масъалаи хусусияти маҷбуркунии ҷисмонӣ ё рӯҳии нисбати ноболиг татбиқшуда ҳал карда шавад. Дар ин маврид ба судҳо зарур аст, муқаррар намоянд, ки чунин вобастагӣ ё маҷburkunӣ ҷой доштанду ҳаракатҳои ҷинояткоронаи ноболиг аз ноилой буд, зеро иродаи вай бо рафткорҳои зиддиҳукуқии калонсоле, ки ноболигро ба содир намудани ҷиноят ҷалб намудааст, фурун нишонда шуда буд.

12. Бо мақсади таъмини иҷрои қатъии талаботи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ, аз он ҷумла, меъёрхое, ки пешбуруди оиди парвандаи ноболигон махсус танзим мекунанд (моддаҳои 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 КҔЧ Ҕумҳурии Тоҷикистон) парвандаҳои категорияҳои мазкур бояд таҳти раисии судяҳои нисбатан таҷрибадор дида баромада шаванд.

13. Ҳангоми таъини ҷазо ба ноболигон судҳоро лозим аст на таҳо талаботҳои дар моддаи 60 КҔЧ Ҕумҳурии Тоҷикистон нишондодашуда (хусусияту дараҷаи ҳаҷонокии ҷамъияти ҷинояти содиршуда, маълумотҳо оиди шахсияти гунаҳгор, ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунанда ҷазо), инчунин шартҳои дар моддаи 88 КҔЧ Ҕумҳурии Тоҷикистон қайдшуда (шароити зиндагию тарбияи ноболиг, дараҷаи инкишофи рӯҳӣ, вазъи саломатӣ, хусусиятҳои дигари шахсӣ ва ҳамчунин таъсири шахси калонсол)-ро низ ба инобат гирифта, имконияти таъин намудани ҷазои махрум соҳтан аз озодӣ вобаста набударо муҳокима намоянд. Суд ҳамон вақт метавонад ба ноболиг ҷазоро дар намуди махрум соҳтан аз озодӣ таъин намояд, ки агар ислоҳ шудани ў бе ҷудо кардан аз ҷамъият имконноразир бошад. Дар сурати таъин намудани ҷазои махрум соҳтан аз озодӣ суд вазифадор аст, ки дар ҳукм асосҳои таъин намудани ин ҷазоро нишон дидад.

Мутобиқи муқаррароти қисми 6 моддаи 87 КҔЧ Ҕумҳурии Тоҷикистон нисбати ноболигоне, ки бори аввал ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна содир намудаанд, ҷазои махрум соҳтан аз озодӣ таъин карда намешавад ва агар санксияи моддаи Қисми махсус ғайр аз ҷазои махрум соҳтан аз озодӣ дигар намуди ҷазоро пешбинӣ накарда бошад, он гоҳ суд ҷазоҳои бо махрум соҳтан аз озодӣ алоқаманд набудаи дар Қисми умумии ҳамин Кодекс пешбинишударо дар доираи ҳаҷм ва мӯҳлатҳои пешбининамудаи Қисми умумии ҳамин Кодекс таъин менамояд.

Муқаррароти қисми 6 моддаи 87 КҔЧ Ҕумҳурии Тоҷикистон оиди бори аввал ҷиноят содир намудан аз ҷониби ноболигон онро дар назар дорад, ки ноболиг қаблан ҷиноят содир накардааст ё ҷиноят содир кардаасту бо сабаби пушаймонӣ аз кирдораш, ошти шудан бо ҷабрдида, тағйир ёфтани вазъият, гузаштани мӯҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шудааст ё мӯҳлати иҷрои ҳукми айборкуни гузаштааст ё ин ки барои ҷинояти қаблан содиркарда тибқи тартиби муқаррароти қонун доги судиаш бардошта ё барҳам ҳӯрдааст.

Дар баробари ин ба судҳо зарур аст, ки ҳангоми баррасии парвандаҳо оиди ҷиноятҳои ноболигон дар назар дошта бошанд, ки тибқи талаботи моддаи 93 КҔЧ Ҕумҳурии Тоҷикистон мӯҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан ва иҷрои ҳукми айборкуни дар моддаҳои 75 ва 81-и ҳамин Кодекс пешбинигардида ҳангоми аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё аз адой мӯҳлати ҷазо озод намудани ноболигон нисфи он ихтисор карда мешавад.

Инчунин мувофиқи моддаи 94 КҔЧ Ҕумҳурии Тоҷикистон барои шахсе, ки то синни ҳаждаҳсолагӣ ҷиноят содир кардаанд, мӯҳлати дар қисми сеюми моддаи 84-и ҳамин Кодекс пешбинигардида барҳам додани доги судӣ ихтисор гардида, мутобиқан баробар аст:

а) як сол пас аз адой намудани мӯҳлати махрум соҳтан аз озодӣ барои ҷинояти начандон вазнин ё дараҷаи миёна;

б) се сол пас аз адой намудани мӯҳлати махрум соҳтан аз озодӣ барои ҷинояти вазнин ё махсусан вазнин.

Агар санксияи қонуни ҷиноятӣ барои ҷинояте, ки ноболиг содир кардааст, аз ҳадди мӯҳлатҳои дар моддаҳои 87, 88 КҔЧ Ҕумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда баланд бошад, дар чунин ҳолатҳо ҳангоми таъин намудани ҷазо татбиқ намудани моддаи 63 КҔЧ Ҕумҳурии Тоҷикистон зарурат надорад. Дар ин ҳолат масъала бояд бо дастрасии моддаи 87 КҔЧ Ҕумҳурии Тоҷикистон ҳал карда шавад.

Дар сурате, ки суд ба хулоса омада аз ҳадди поёни дар санксияҳои моддаҳои қисми маҳсуси КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида ҷазои камтар ё сабуктар таъин намояд, дар ин ҳолат талаботи моддаи 63 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд риоя карда шавад.

14. Судҳо бояд дар назар дошта бошанд, ки моддаи 87 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои ҷазои ба ноболифон таъиншавандаро пешбинӣ кардааст, ки ин рӯйхат истиснӣ мебошад. Бинобар ин барои ҷиноятҳои дар синни ноболифӣ содирнамуда ҷазо бояд дар доира ва муҳлатҳои муқаррарнамудаи моддаи 87 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад.

Ҕазои қатл ё якумра аз озоди маҳрум соҳтан ба шахси то синни 18-солагӣ ҷиноятсодирнамуда таъин карда намешавад.

Бояд дар назар дошт, ки мутобики моддаи 61 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноболифии гунахгор ҳолати сабуккунандаи ҷазо мебошад.

15. Дар мавриди ба ноболифон таъин кардани ҷазо бо татбиқи моддаи 71 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба судҳо лозим аст масъалаи voguzoшtani вазifaҳои муайянро, ки қисми 5 моддаи қайдшуда пешбинӣ намудааст, муҳокима намоянд.

16. Ба судҳо зарур аст, ки ҳангоми баррасии парвандаҳои ҷинояти дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун масъалаи аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намудани ноболифонро муҳокима намоянд.

Агар ноболиф барои аввал ҷинояти начандон вазнин ё дараҷаи миёнаро содир карда бошаду бо роҳи татбиқ намудани ҷораҳои маҷбуркунии дорои хусусияти тарбиявӣ дошта, ки дар моддаи 89 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд, ислоҳ ва тарбия кардани онҳо имконпазир бошад, ҷунин шаҳс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешаванд.

17. Ба иртиботи ноболифоне, ки парвандаашон қатъ карда мешавад, бояд дар назар дошт, ки мутобики моддаи 89 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ин гуна шаҳс дар як вақт мумкин аст якчанд ҷораҳои маҷburkunii дорои хусusияti тарbияvӣ doшta таъin карда шаванд (масалан, оғоҳ кардан ва ба назорати падару модар ё шаҳsoni онҳoro iвazkunanda ё maқomи давлатӣ oид ба кор бо ноболifon sупурдан, ба зimma гузошtani ўxдадории барқарор кардани зарари расонидашуда, маҳdуд кардани фароғat ва muқarrar namudani talaboti maҳsus ba raftor).

Дар мавриди ноболifro ба назорати падару модар ё шаҳsi онҳoro iвazkunanda doda, суд, прокурор, муфаттиш ва шаҳsi taҳzikunanda ibtidoi бояд бовари ҳosil kунанд, ки шаҳsi қайдshудa ба nаврас таъsiri мусбӣ dorand, kirdori ūro durust баҳo medixhānd, raftori zarurī va назорати ҳarrӯzai ноболifro таъmin карда metavonand. Baroи ин лозим аст маводҳои tавsifkunanda талаб карда шудa, шaroiti zindagии volidайн ё шаҳsi онҳoro iвazkunanda, imkoniyati тaъminи moddiy nавras va fajra sanциda shawand. Ba он nigoҳnakarda, kи қонун rizogии volidain ё шаҳsi онҳoro iвazkunandaro барои ба назорат гириftani ноболif талab намekunad, ҷunin roziгi az taraфи maқomoti zikrshuda boyd girifta shawad.

Дар сурати қабул кардани қарори қатъ намудани парвандаи ҷиноятӣ ва ба ноболif татbiқ намудани ҷораҳои маҷburkunii дорои хусusияti тарbияvӣ ба назорати падару модар ё шaҳsoni onҳoro iвazkunanda ё maқomи давлатӣ oид ба kor bo nobolifon sупурдан ё maҳdуд karдani faroғat wa muқarrar namudani talaboti maҳsus ba raftor, boyd mӯxlate, kи dar давomi on ҷoraи intixobshuda tатbiқ mешавad, dar қарор niшon doda shawad.

18. Мутобики қисми 1 моддаи 437 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар ҳангоми баррасии парвандаи ҷиноятӣ muайyan карда shawad, kи isloҳi nobolifi бори avval ҷinoяti начандон vaznин ё daraҷaи miёnaро sодир namuda, bo roҳi tатbiқi ҷoraҳoи maҷburii doroi хususияti тарbияvӣ ё tabobatiю тарbияvӣ imkonpazir boшad, суд huқuk dorad huқmi aйbdorқunanda barovarda, ūro az adoi ҷazo oзod namояd va ba яke az muassisaҳoи maҳsusи tarbияvӣ ё tabobatiю tarbияvӣ равон kунад.

19. Дар мавриди ба ноболif таъin намудани ҷазо дар назар доштан зарур аст, kи muvofiқi қисми 4 moddaи 21 KҶ Ҷumҳuриi Toҷikiстон doғi судӣ барои ҷinoятҳoe, kи az taraфи shaҳs дар sinni то 18-solagӣ sодир shudaast, ҳangomи эътироф namudani retsidiivi ҷinoят ba inobat гириfta nameshavad. Инчунин doғi судие, kи bo тарbiти дар moddaи 84 KҶ Ҷumҳuриi Toҷikiстон doғi peshbinishuda barҳam doda shudaast ё барdoшta shudaast, ba ҳisob гириfta nameshavad.

Дар баробари ин бояд дар назар дошт, ки доги судӣ барои чиноятҳои дар синни ноболигӣ содиршуда, ки барҳам нахӯрдааст ё бардошта нашудааст, аломати вазнинкунандай тақорӣ ва қаблан судшударо ташкил мекунад (масалан, банди ”а” қисми 2 моддаи 244 ва банди ”в” қисми 2 моддаи 294 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

20. Агар аз тарафи мақомоти тафтиши пешакӣ, дар ҳолати ҷой доштани асосҳои лозима падару модар ё шахсони онҳоро ивазкунанда ё мақоми давлатӣ оид ба кор бо ноболигонро, ки мувоғики қонун онҳо барои зарари бо кирдори чинояткоронаи ноболиг расонидашуда ҷавобгарии моддӣ доранд, валекин ба сифати ҷавобгари гражданий ҷалб карда нашуда бошанд, суд бояд дар бораи чунин шахсон ва корхонаҳоро ба сифати ҷавобгари гражданий эътироф намудан таъинот бароварда, ба онҳо ҳуқуқҳои дар моддаи 54 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо фаҳмонад ва шароити иҷрои ин ҳуқуқҳоро таъмин намояд.

Дикқати судҳо ба он ҷалб карда шавад, ки мувоғики моддаи 1089 КГ Ҷумҳурии Тоҷикистон ноболигони аз синни 14 сола то 18 сола барои зарари расонидашудаашон мустақилона дар асосҳои умумӣ ҷавобгар мебошанд ва танҳо дар ҳолати аз тарафи ноболиг надоштани даромад ё дигар молу мулки барои ҷуброни зарар қифоябуда вай бояд пурра ё дар ҳаҷми қисмати нокифояи он аз ҳисоби падару модар ҷуброн карда шавад. Бинобар ҳамин ба суд лозим аст аз ҳама пеш масъалаи имконияти аз тарафи худи ноболиг ҷуброн намудани зарарро муҳокима намояд.

Мутобики моддаҳои 22 ва 28 КГ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 13 Кодекси Оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои зарари расонидашуда ноболигоне, ки дар вақти расонидани зарар, инчунин дар вақти аз тарафи суд баррасии масъалаи ҷуброни зарар бо тартиби эмансипатсия дорои қобилияти пурраи амал шудаанд ё то ба синни 18-солагӣ расидан ба никоҳ даромадаанд, бо таври мустақилона ҷавобгар мебошанд.

21. Ҳангоми дидани масъалаи ҷуброни зарари маънавӣ, ки дар натиҷаи кирдори чинояткоронаи ноболиг расонида шудааст, ба судҳо лозим аст дар назар дошта бошанд, ки нисбат ба муносибатҳои ҳуқуқии дар натиҷаи расонидани зарари маънавӣ баамаломада, муқаррароти умумии боби 55 КГ Ҷумҳурии Тоҷикистон, алалхусус дар моддаи 1089 ҳамин кодекс нишондодашуда, амал мекунанд.

Дар сурате, ки агар ноболиги аз ҷордажсола то ҳаждажсола барои ҷуброни зарар молу мулк ё манбаи дигари даромад надошта бошад, зарар бояд пурра ё дар қисмати нокифояи он аз ҳисоби падару модар, (фарзандхондагон)-и ў ё парасторон, агар исбот карда натавонанд, ки зарар бо гуноҳи онҳо расонида шудааст, ҷуброн карда мешавад.

Андозаи ҷуброни зарари маънавӣ аз тарафи суд бо назардошти хусусияти азоби ҷисмонӣ ва рӯҳии ҷабрдида, дараҷаи гуноҳи ноболиги заرارрасонида ва шахси аз болои ў назораткунанда, инчунин ҳолати моддии шахсони гунаҳгор ва дигар ҳолатҳои қобили таваҷҷӯҳ муайян карда мешавад.

22. Ба судҳо зарур аст, ки аҳамияти тарбиявии мурофиавиаҳои судиро оиди парвандаҳои чиноятҳои ноболигон баланд бардошта барои пешгирии содиршавии ин чиноятҳо низ дикқати маҳсус зоҳир намоянд; ба иртиботи ҳар як парванда сабаб ва шароитеро, ки барои аз тарафи ноболигон содир намудани чиноят мусоидат намудааст, муайян кунанд; норасиҳои кори мақоми давлатӣ оид ба кор бо ноболигон ва қисмҳои муассисаҳои таълимию ташкилотҳои ҷамъиятии марбут ба пешгирий намудани ҳуқуқвайронкунии ноболигонро, ки дар маҷлиси суд муқаррар гардидаанд, беътино нагузоранд, бо нишон додани ҳолатҳои мушахҳас, ки аз тарафи наврас барои содир намудани чиноят мусоидат намудаанд ва шахсе, ки бо гуноҳи онҳо ин ҳолат ба амал омадааст, таъинотҳои хусусӣ бароранд.

Барои таъмини иҷроиши таъиноти хусусӣ назорати қатъӣ бурдан лозим аст. Дар сурати аз тарафи шахси мансабдор бемуҳокима мондани ин қарори судӣ ё барои бартараф намудани қонуншиканини дар он нишондодашуда ҷора надидан, ҳамчунин саривақт ба таъиноти хусусӣ ҷавоб надодан, масъалаи ба ҷавобгарӣ кашидани чунин шахси мансабдор бо моддаи 531 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳал карда шавад.

23. Таалоботи моддаи 357 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба намояндаи қонунии ноболиги маҳкамӯшуда. ки пас аз баровардани ҳукм ба синни 18-солагӣ расидааст, паҳн карда мешавад.

Судҳои марҳилаҳои кассатсионӣ ва назоратӣ бояд шикоятҳои намояндаҳои қонуниро

новобаста аз мавкеъи бо парванда ишғолкардаи маҳкумшудаи ноболиг ё ҷабрдида дида бароянд.

24. Ҳангоми дида баромадани пешниҳодномаҳо оиди аз колонияҳои тарбиявӣ ба колонияҳои ислоҳӣ ё колонияҳои ислоҳии сукунат барои шахси аз беэҳтиётӣ ҷиноят содирнамуда гузаронидани шахсони ба синни 18 сола расида ба судҳо лозим аст, ки ҳолатҳои расмиятпастариро барҳам дода, дар вақти қабул кардани қарор асосан зарурати ба даст овардани натиҷаҳои нисбатан пурра ҷиҳати ислоҳ гардидани маҳкумшудагонро асос қунанд.

25. Ба судҳои марҳилаи кассатсионӣ ва назоратӣ лозим аст, ки дурустии татбиқ намудани қонунгузориро бо парвандаҳои оиди ҷиноятҳои ноболигон аз тарафи судҳои зинаи аввал ба таври даққиқ санҷида, ба ҳар як ҳолати риоя нагардидани қонун эътибори ҷиддӣ дода, барои бартараф намудани камбузидҳо чора андешанд.

26. Ба судҳо лозим аст, ки муентазам таҷрибаи баррасии парвандаҳои оиди ҷиноятҳои ноболигонро омӯхта ҷамъбаст намоянд ва дар ҳолати ҷой доштани асосҳо ба ташкилотҳои даҳлдор ва шахсони мансабдор барои чора андешидан оиди пешгири намудани ҷиноятҳои ноболигон, пешниҳодномаҳо равона намоянд.

27. Бинобар қабул гардидани қарори мазкур, қарори Пленуми Суди Олии ИҶШС аз 3 декабри соли 1976 № 16 “Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ бо парвандаҳои оиди ҷиноятҳои ноболигон ва ҷалб намудани онҳо ба фаъолияти алайҳи ҷиноятӣ ё зиддичамъиятӣ” ва қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 ноябрри соли 1996 №3 “Дар бораи таҷрибаи аз тарафи судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ бо парвандаҳои оиди ҷиноятҳои ноболигон ва ҷалб намудани онҳо ба фаъолияти алайҳи ҷиноятӣ” беэътибор дониста шавад.

**Раиси Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

С. Фатҳиллоев

**Котиби Пленум,
Судияи Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

З.Н. Азизов